

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 07.11.2019 №200

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2322/1-1060	Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2323/1-1061	Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Сувенир	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2324/1-1062	Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Барномаҳои зиддивирӯсӣ	Номгӯӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2325/1-1063	Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2326/1-1064	Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	58	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2327/2-748	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2328/2-749	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	303	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2329/2-750	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	59	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2330/2-751	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	342	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2331/2-752	МД Маркази тиббии шаҳрии №3	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2332/9-370	МД “Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ, тиббӣ ва воситаҳои чароҳатбандӣ	Номгӯй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

